

Тақриз

ба афтореферати диссертация барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02. Назария ва методикаи омӯзиши парвариш (химия) дар мавзӯи “Технологияҳои муосири тадриси фанни химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим”

аз тарафи унвонҷӯ **Файзуллоева Мукаррама Маҳмудҷоновна**

Рисолаи мазкур аз муқаддима, ду боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки аз 150 сарчашма иборат аст ва замимаҳо таркиб ёфта, дар чорҷӯбаи барномаи рушди илмҳои табиӣ, риёзӣ ва техникаи барои солҳои 2010-2020 ва Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Биотеологияи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таҳия ва иҷро гардидааст. Мавсуф зарурият ва муҳим будани мавзӯи тадқиқоти дар қисмати муқаддимаи рисола муфассал шарҳ дода, дар шароити имрӯза зарур будани омӯзиши фанҳои табиӣю риёзиро асоснок таъкид намудааст.

Аз ҷумла таъкид намудааст, ки “Таълими босифат бояд ҳам дар зинаи таҳсилоти томактабӣ ва ҳам мактабӣ таъмин карда шавад. Сифати таҳсилот бешак кафили муваффақияти хатмкунанда буда, минбаъд боиси рақобатпазирии ӯ дар бозори меҳнат ва соҳиб гаштанаш ба салоҳиятҳои барои фаъолияти ҳаётиаш муҳим боис мегардад. Малакаҳои дар мактаб ташаккулёфта метавонад барои таълими минбаъда дар донишкадаву донишгоҳҳо зарур гарданд.

Муаллиф дар рисола аз беҳтарин сарчашмаҳои илмӣ, илмию методӣ истифода намуда, мақсад, объект предмету фарзияи тадқиқотро аниқу назаррас ба нақша гирифтааст. Тадқиқоти муаллиф се марҳилаи асосиро дар бар гирифта навиғариҳоро аниқу асоснок нишон додааст. Дар дақиқгардонии мазмуни мафҳуми тадқиқот коркарди ташаккули салоҳиятҳои тадқиқот коркарди ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагонии синни миёнаи мактабӣ дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ифода ёфтааст.

Боби аввал:” **Масъалаҳои негифодан муносибати босалоҳият дар таълими химия**” номгузорӣ шуда, аз се зерфасл иборат аст ба таҳлили адабиёти илмӣ баҳшида шудааст, хеле муҳим ва зарур буда, асоси заминаи назариявӣ – методологии тадқиқотро ташкил намудааст.

Боби дуввуми рисола “**Ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагонии синфҳои болоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ**”, номгузорӣ шуда, тавсифи амалии ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар мисоли фанни химия, натиҷаҳои давраҳои муқарраркунанда ва ташаккулдиҳандагӣ озмоиш баррасӣ гардидааст.

Зерфасли аввали боби дуюми диссертация”**Тадқиқи амсилаи ташаккули салоҳияти тадқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия**” ба тафсифи амсилаи коркарднамуда баҳшида шудааст, ки мавҷудияти чор ҷузъи зеринро пешбинӣ намудааст; зеҳнӣ, озмоишӣ, иртиботӣ ва санҷишӣ -арзёбикунанда. Бояд гуфт,

ки иҷрои ин талаботҳо барои омӯзиши химия дорон аҳамияти калони илмӣю амалӣ мебошад.

Зерфасли дуюми боби дуюм “Ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия дар давраи озмоиши муқарракунада” ба масъалаи боз ҳам зарурӣ баҳшида шудааст, ки ба раванди гузаронидани озмоиши муқараркунанда ва таҳлили натиҷаҳои аз он ба дастмада баҳс мекунад. Мавсуф миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе пурсишнома гузаронидааст, ки дар он 500 нафар иштирок намудааст. Натиҷаи он ба таври замима нишон дода шудааст.

Дар зерфасли сеюми боби дуюм “Натиҷаҳои кори таҷрибавӣ – озмоишӣ чихати ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон” натиҷаи таҳлилҳо пурра оварда шудааст.

Хулоса ва тавсияҳои мавсуф хеле ҷиддӣ, зарурӣ ва аз чихати илмӣ асоснок карда шудаанд. Теъдоди асарҳои истифодашуда, мувофиқ ва аз чихати мазмуну мундариҷа ба мавзӯ мутобиканд. Рисола масъалаи муҳими таълими химияро дар бар гирифта барои омӯзгорон дастури хуби илмӣю методӣ шуда метавонад. Бинобар ин ба химоя пешниҳод карда мешавад.

Мудирни кафедраи психологияи умумӣ ва педагогии факултети психология ва таҳсилоти фарогир н.и.п.

 Тураев Ё.

Имзои Тураев Ё –ро тасдиқ мекунам сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси ДДОТ ба номи Садриддин Айни



Назаров Д.